



# МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ

ГАЗЕТА «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» • СПЕЦВЫПУСК  
МАЧАЛАИ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» • НАШРИ МАХСУС



РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ  
БЕСПЛАТНО


12+

ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВАН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРАНТА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ФОНДОМ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ



## ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ФМР КОНСУЛЬТИРУЕТ ПО ВОПРОСАМ КАСАЕМО ЗАПРЕТА НА ВЪЕЗД И ВЫЕЗД

**ТЕЛЕФОНИ БОВАРИИ АЛОКАИ  
ДОИМО АМАЛКУНАДАИ ФМР  
ДАР БОРАИ МАСОИЛИ МАНЪИ  
ВУРУД ВА БАРОМАД  
МАСЛИХАТ МЕДИХАД**



С введением ограничений на въезд в Россию 18 марта 2020 года в колл-центр Федерации мигрантов России поступили сотни звонков и обращений в соцсетях. «Люди звонят ежеминутно, вопросов очень много, но мы стараемся оказать поддержку каждому и просим мигрантов не паниковать», — поделилась оператор горячей линии Салеха.

В связи с отменой многих авиаперелетов и железнодорожных сообщений, подавляющее большинство обращений связаны с вопросами продления регистрации и визы. Иностранцы интересуются, куда им обращаться по этим вопросам в условиях карантина и на какие основания необходимы для продления документов. Многие иностранцы обращаются на горячую линию по вопросам касаясь запрета на въезд и выезд. Запросы поступили от граждан как постсоветских стран – Таджикистан, Узбекистан,

Киргизия, Казахстан, Белоруссия, Молдавия, Украина, Армения, Туркменистан, Грузия, Латвия, так и стран дальнего зарубежья – Парагвай, Великобритания, Ирак, Черногория, Гана и другие.

Колл-центр ФМР начал свою работу в январе этого года в рамках социального проекта по оказанию содействия в социальной адаптации и интеграции трудовых мигрантов, реализуемого с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Обращаться за помощью можно по телефонам:  
**+7 (495) 778-3288; +7 (963) 997-4210; +7 (926) 130-7500**  
Горячая линия работает с 8.00 до 23.00 по будням  
и с 9.00 до 21.00 в выходные дни.

Бо чорӣ шудани маҳдудиятҳо барои вуруд ба Руссия аз 18 марти соли 2020, ба маркази тамоси Федератсияи Муҳоҷирони Руссия садҳо зангҳо ва муроҷиятҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ ворид гардид. «Одамон ҳар дақиқа занг мезананд, саволҳои зиёде вучуд доранд, аммо мо кушиш дорем, ки ҳамаро дастгирӣ кунем ва аз муҳоҷирон хоҳиш мекунем, ки ба воҳима наафтанд» - гуфт Салеха оператори хатти алока.

Аз сабаби бекор кардани парвозҳои бисёре аз хатсайроҳо ва роҳҳои оҳан, аксарияти муроҷиятҳо вобаста ба масъалаҳои нав кардани бақайдгирӣ ва раводид марбутанд. Шаҳрвандони хориҷӣ манфиатдоранд, ки оиди ин масъалаҳо дар ҳолати карантин, дар кадом асос барои тамдид ва дароз намудани муҳлати ҳуҷҷатҳои зарури ба кучо муроҷият наоянд. Бисёре, аз шаҳрвандони хориҷӣ ба хати алокаи доимо амалкунанда бо саволҳо оид ба манъи воридшавӣ ва баромад, муроҷият мекунад. Дархостҳо аз шаҳрвандони кишварҳои пас аз шӯравӣ - Тоҷикистон, Узбекистон, Қирғизистон, Қазоқистон, Бе-

ларус, Молдова, Украина, Арманистон, Туркманистон, Гурҷистон, Латвия ва кишварҳои хориҷи дур - Парагвай, Британияи Кабир, Ироқ, Черногория, Гана ва ғайра мебошанд.

Фаъолияти Маркази зангҳои телефони боварии Федератсияи Муҳоҷирони Руссия моҳи январӣ соли равон, дар доираи лоиҳаи иҷтимоӣ, оид ба мусоидат дар мутобиқшавии иҷтимоӣ ва ҳамгироии муҳоҷирони меҳнатӣ, аз ҳисоби гранти Президенти Федератсияи Руссия, ки аз ҷониби Фонди гранти Президенти пешниҳод гардидааст, оғоз ёфтааст.

Шумо барои кумак метавонед, тавассути телефонҳои зерин занг занед:  
**+7(495) 778 - 3288; +7(963) 997- 4210; +7 (926) 130-7500**  
Хати алокаи доимо амалкунанда дар рӯзҳои корӣ аз 8.00 то 23.00 ва рӯзҳои истироҳат аз 9.00 то 21.00 кор мекунад.

**ФЕДЕРАЦИЯ  
МИГРАНТОВ РОССИИ  
ОТКРЫЛА  
CALL  
ЦЕНТР**

**КОЛЛ-ЦЕНТР РАБОТАЕТ:  
будние с 8 до 23.00  
выходные с 9 до 21.00  
КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО**



**ФЕДЕРАЦИЯ  
МИГРАНТОВ  
РОССИИ**

**ФЕДЕРАЦИЯ  
МУХОЧИРОНИ РУССИЯ  
МАРКАЗИ  
CAUL  
КУШОДААСТ**

**+7 (495) 778-3288  
+7 (963) 997-4210  
+7 (926) 130-7500**

**КОНСУЛЬТАТСИЯХОИ БЕМУЗД**

## ПАТЕНТ И МИГРАЦИОННАЯ КАРТА: ЧТО СПРАШИВАЛИ В КОЛЛ-ЦЕНТРЕ В ФЕВРАЛЕ?

Утеря трудового патента, вопросы трудоустройства, утрата миграционной карты – самые распространенные вопросы, которые поступали в колл-центр Федерации мигрантов России в феврале. Всего поступило более 500 звонков по телефонам горячей линии и более 200 обращений в социальных сетях ФМР. Чаще всего на горячую линию Федерации мигрантов России поступали звонки от граждан Узбекистана – 35 % февральских обращений. Вторыми по количеству звонков стали мигранты из Киргизии и Таджикистана – 29 % от каждой республики. Также в колл-центр поступает много вопросов от граждан Украины и Молдавии.

### О чем чаще всего спрашивают?

«Утерян или аннулирован патент» – вот что слышат операторы от каждого третьего позвонившего на горячую линию. Если утерянный патент действителен, то паниковать и расстраиваться не стоит – успокаивают мигрантов специалисты. Восстановить его можно абсолютно бесплатно. «В течение трех дней с момента потери иностранные граждане должны подать заявление о предоставлении дубликата патента в Многофункциональный Миграционный Центр, ранее выдавший документ, и в течение трех рабочих дней они смогут получить дубликат. Старый экземпляр документа будет аннулирован».

Утрата миграционной карты – не менее распространенная среди мигрантов проблема. В такой ситуации в течение трех дней необходимо обратиться в ближайшее отделение миграционной службы. Дубликат миграционной карты также будет выдан абсолютно бесплатно. Сотрудники колл-центра Федерации мигрантов России предупреждают, что выдача дубликата миграционной карты разрешена только в случае, когда иностранный гражданин стоит на миграционном учете и у него нет никаких проблем относительно сроков пребывания на территории РФ.



## ПАТЕНТ ВА КОРТИ МУХОЧИРАТ: ДАР МОҶИ ФЕВРАЛ АЗ МАРКАЗИ ТАМОС ЧИРО ДАРХОСТ КАРДАНД?

Аз даст додани патентҳои меҳнатӣ, масъалаҳои шугл, гум кардани корти муҳоҷиратӣ саволҳои маъмуле мебошанд, ки моҳи феврал ба маркази телефони боварии Федератсияи Муҳоҷирони Руссия ворид шуда буданд. Дар маҷмӯъ, тавассути хати доимоамалкунандаи телефони беш аз 500 зангҳо ва дар шабакаҳои иҷтимоии ФМР зиёда аз 200 муроҷиат қабул карда шуд. Аксар вақт аз тарафи шаҳрвандони Ўзбекистон – 35% зангҳои моҳи феврал, ба хати доимоамалкунандаи телефони боварии Федератсияи Муҳоҷирони Руссия ворид шудаанд. Дуюмин миқдори зангҳо – 29% аз ҳар як ҷумҳурий, аз тарафи муҳоҷирони Қирғизистон ва Тоҷикистон буданд. Инчунин, ба маркази тамос зангҳои зиёде аз шаҳрвандони Украина ва Молдова ворид мешаванд.

### Аксари вақт дар бораи чи мепурсанд?

«Патентро гум карданд ё бекор карданд» – ин аст он чизе, ки операторон аз ҳар як занги сеюм дар хати доимоамалкунандаи телефони боварӣ мешунаванд. Агар патенти гумшуда эътибор дошта бошад, пас набояд ба воҳима афтод ва хафа шавед» – мутахассисон муҳоҷиронро тасалло медиҳанд.

Онро комилан ройгон барқарор карда мешавад. «Дар давоми се рӯз аз лаҳзаи гум шудан, шаҳрвандони хориҷӣ бояд, бо ариза ба Маркази Бисёрҷонибаи Муҳоҷират (Сахаровский Центр), ки қаблан ин ҳуҷҷатро дода буд, дар барои додани нусхаи такрорӣ (дубликат) муроҷиат кунанд ва дар давоми се рӯзи қорӣ онҳо метавонанд, нусхаи дубора бигиранд. Нусхаи ҳуҷҷати кӯҳнаи ин санад бекор карда мешавад».

Гум кардани корти муҳоҷиратӣ, – як мушкилии маъмул дар байни муҳоҷирон мебошад. Дар ин ҳолат шумо бояд, дар муддати се рӯз ба шӯъбаи наздиктарини ҳадамоти муҳоҷират муроҷиат намоед. Корти нусхаи такрорӣ (дубликат) муҳоҷирати низ бепул дода мешавад. Кормандони маркази тамоси телефони боварии Федератсияи Муҳоҷирони Руссия огоҳ мекунад, ки додани нусхаи такрорӣ корти (дубликат) муҳоҷират танҳо дар ҳолате сурат мегирад, ки шаҳрванди хориҷӣ дар муҳоҷират ба қайд гирифта шуда бошад ва ӯ дар масъалаи будубош дар Федератсияи Руссия ягон мушкилот надошта бошад.

НОВОСТИ ФМР / АХБОРИ ФМР

## ФМР ОТКРЫЛА ПУНКТ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В ГОРОДЕ ДУШАНБЕ

ОФИС РАСПОЛОЖЕН  
ПО АДРЕСУ:

**город Душанбе,  
проспект**

**Джаббора Расулова 10, офис 9.**

Время работы:  
**9.00-18.00**

**КОНСУЛЬТАЦИИ  
БЕСПЛАТНО**



**+992-917-72-6767**

## ФМР ДАР ДУШАНБЕ НУКТАИ САВОДНОКИИ ХУҚУҚӢ ИФТИТОӢ КАРД...

ИДОРА ДАР СУРОҒАИ  
ЗЕРИН ҶОЙГИР АСТ:

**Тоҷикистон,  
шаҳри Душанбе,**

**хиёбони Ҷаббор Расулов 10, офис 9.**

Соатҳои корӣ:  
**9.00-18.00**

**КОНСУЛЬТАТСИЯҲОИ  
БЕМУЗД**

## ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТ СОЗДАВАТЬ ДЛЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ ЦИКЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ РОЛИКОВ

Федерация мигрантов России продолжает снимать для трудовых мигрантов цикл информационных роликов. Реальные герои делятся своими личными историями жизни в России. Истории взлетов и падений – о том, как важно соблюдать российские законы и что грозит мигрантам в случае их нарушения.

Истории Амиджона и Мирзовали из Таджикистана (История №7) – это хороший пример того, как мигранты могут честно работать и хорошо зарабатывать в России без получения российского гражданства, вида на жительство и даже разрешения на временное проживание. Уже около 20 лет Амиджон и Мирзовали работают в России на основании трудового патента. Они – водители московского автобусного парка.

История №8 не так радужна: Бек приехал в Россию из Республики Киргизия. В течение первых двух лет жизни в Москве молодой человек официально оформлял все необходимые документы. Но после того, как Бек подвергся нападению и его документы были украдены, он не заявил в полицию об их утрате, а начал использовать чужой паспорт и избегать официального оформления. При задержании мигрант назвал сотрудникам МВД ложные данные, за что и поплатился столь долгим заключением в ЦВСИГ. Намеренные риски и совершенные мигрантом ошибки могут стать уроком для приезжающих в Россию иностранцев. Надеемся, что история Бека поможет многим избежать заключения в специальное учреждение временного содержания иностранных граждан. С какими трудностями приходится сталкиваться мигрантам и что могут они посоветовать своим соотечественникам, смотрите на канале Федерации мигрантов России на youtube.com.

**Видеоролики создаются при поддержке Фонда президентских грантов.**

## ФМР ТАҲИЯИ СИЛСИЛАИ ИТТИЛООТРО БАРОИ МУҲОҶИРОНИ МЕҲНАТӢ ИДОМА МЕДИҲАД

Федератсияи Муҳоҷирони Руссия силсилаи видео наворҳои иттилоотиро барои муҳоҷирони меҳнатӣ идома медиҳад.

Қаҳрамонони воқеӣ ҳикояҳои ҳаёти шахсии худро дар Руссия нақл мекунанд. Ҳикояҳои пастиву баландӣ – дар бораи он, ки барои муҳоҷирон то чӣ андоза қонунҳои Руссияро риоя кардан муҳим аст ва дар сурати поймол кардани қонунҳо ба онҳо чӣ таҳдид мекунанд.

Ҳикояҳои Амидҷон ва Мирзовали аз Тоҷикистон (таърихи №7) як мисоли хубест, ки чӣ гуна муҳоҷирон метавонанд, бе доштани шаҳрвандии Руссия, иқозати зист ва ҳатто иқозати истиқомати муваққати, софдилона меҳнат кунанд ва маоши хуб гиранд. Тақрибан 20 сол аст, ки Амидҷон ва Мирзовали дар Руссия дар асоси патенти меҳнатӣ кор мекунанд. Онҳо – ронандагони парки автобусҳои Маскав мебошанд.

Таърихи ҳикояи № 8 он қадар хуб нест: Бек ба Руссия аз Ҷумҳурии Қирғизистон омадааст. Дар тӯли ду соли аввали ҳаёташ дар Маскав, қавон расман тамоми ҳуҷҷатҳои лозимаро ба анҷом расонид. Аммо вақте, ки Бек ба ҳамла дучор шуд ва ҳуҷҷатҳои ӯро дуздиданд, вай ба политсия дар бораи талафот хабар наод, вале истифодаи шиносномаи каси дигарро сар кард ва аз сабти номи расмӣ худдорӣ кард.

Ҳангоми боздошт муҳоҷир ба афсарони ВҚД маълумоти бардурӯғ додааст, ки барои он вай ба чунин ҳабси тӯлонӣ, дар Маркази Боздошти Муваққатии Шаҳрвандони Хориҷӣ нигоҳ дошта шуд. Хатари барқасд ва хатогиҳои аз тарафи муҳоҷир содир шуда метавонанд, барои хориҷиёне, ки ба Руссия меоянд, дарси ибрат шавад. Умедворем, ки таърихи саргузашти Бек бисёриҳо аз боздошт ва ҳабси шаҳрвандони хориҷи, дар Муассисаи Махсуси Боздошти Муваққатии Шаҳрвандони Хориҷӣ пешгири мекунанд.

Муҳоҷирон ба чӣ гуна душворӣ дучор мешаванд ва ба ҳамватанони худ чӣ маслиҳат дода метавонанд, ба канали Федератсияи муҳоҷирони Руссия дар youtube.com нигаред.

**Видео роликҳо бо дастгирии фонди грантии президент таҳия карда мешаванд.**



## ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЛЕГАЛЬНО НАХОДИТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РФ И ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТАТЬ, НЕОБХОДИМО ПРАВИЛЬНО ОФОРМИТЬ МИГРАЦИОННУЮ КАРТУ И ПОЛУЧИТЬ ТРУДОВОЙ ПАТЕНТ

### КАК ПРАВИЛЬНО УКАЗАТЬ ЦЕЛЬ ВИЗИТА В МИГРАЦИОННОЙ КАРТЕ?

Иностранцы граждане, прибывающие в РФ для того, чтобы посетить друзей или наладить дела, и при этом планирующие провести в России не более 90 дней, могут просто оформить временную регистрацию. В данном случае цель въезда может быть указана следующая:

- **служебная**
- **туризм**
- **коммерческая**
- **учеба**
- **частная**
- **транзит**

Однако той категории иностранных граждан, которая едет в России, чтобы найти работу, недостаточно просто оформить временную регистрацию. Чтобы легально находиться на территории РФ и иметь возможность работать – нужно оформить трудовой патент. При подаче заявления на оформления патента в МФС иностранец обязан предоставить миграционную карту, в которой указана цель визита «работа».

### ВАЖНО!

**МФС не принимает миграционные карты, в которых прописана иная цель визита с 21.07.2014 года.**

### ЧТО ДЕЛАЕТ, ЕСЛИ УКАЗАНА ДРУГАЯ ЦЕЛЬ ВИЗИТА?

Необходимо получить новую миграционную карту с верной целью визита. Для этого нужно выехать за границу РФ, где при пересечении границы сотрудники пограничной службы выдают новую миграционную карту.

## БАРОИ БА ТАВРИ ҚОНУНӢ ДАР ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ ИСТИҚОМАТ КАРДАН ВА ИМКОНЯТИ КОР КАРДАН, БОЯД КОРТИ МУҲОЦИРАТРО ДУРУСТ ТАРТИБ ДОДА, ПАТЕНТИ МЕҲНАТӢ ГИРЕД

### ЧИ ТАВР МАҚСАДИ САФАРРО ДУРУСТ ДАР КОРТИ МУҲОЦИРАТ НИШОН ДОДАН МУМКИН АСТ?

Шаҳрвандони хориҷие, ки бо мақсади боздид аз дӯстон ё таъсиси тиҷорат ба Федератсияи Россия омадаанд ва дар нақша доранд, ки то 90 рӯз дар Россия истоданианд, танҳо барои бақайдгирии муваққати мураҷиат карда метавонанд. Дар ин ҳолат, мақсади воридшавӣ метавонад чунин бошад:

- **расмӣ**
- **сайёҳӣ**
- **тиҷоратӣ**
- **таҳсил**
- **хусусӣ**
- **транзит**

Аммо, категорияи шаҳрвандони хориҷие, ки барои кор ёфтан ба Россия мераванд, танҳо бақайдгирии муваққати кифоя нест. Барои он ки ба таври қонуний дар Федератсияи Россия қарор дошта бошанд ва имкони кор қардан дошта бошанд, бояд дархости патенти меҳнатӣ гиранд. Ҳангоми ариза барои гирифтани ба маркази бисерчониба муҳочират (ММЦ), шаҳрванди хориҷӣ бояд корти муҳочирати ро пешниҳод кунад, ки мақсади ташрифи « работа-кор» - ро нишон дода шуда бошад.

### МУҲИМ!

**ХДМ кортҳои муҳочиратие, ки ҳадафи дигари сафари онҳоро нишон дода шудааст аз 21 июли соли 2014, қабул намекунад.**

### АГАР МАҚСАДИ ДИГАРИ БОЗДИД НИШОН ДОДА ШУДА БОШАД, ОН ГОҲ ЧӢ БОЯД КАРД?

Шумо бояд як корти нави муҳочиратро бо ҳадафи дурусти боздид ба даст оред. Барои ин кор бояд аз дохили Россия баромада равед, ва ҳангоми дохиш шудан дар марзи Россия шахсонии мансабдор корти нави муҳочиратро пешниҳод мекунанд.

## ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО / ҚОНУНГУЗОРӢ

**ВНИМАНИЕ!**

С 2015 года регистрация по патенту автоматически не продлевается, будьте внимательны! На сегодняшний день обязательное продление регистрации по патенту осуществляется не позднее 3 рабочих дней со дня оплаты налога за патент. То есть продлить регистрацию на основании патента нужно в течение 3 дней с момента внесения оплаты НДФЛ иностранным гражданином.



## ТРУДОВОЙ ПАТЕНТ НА РАБОТУ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

ТРУДОВОЙ ПАТЕНТ НА РАБОТУ – ЭТО РАЗРЕШЕНИЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ ДЛЯ БЕЗВИЗОВЫХ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН. ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ НЕОБХОДИМ КАЖДОМУ, ПРИЕХАВШЕМУ В РФ В БЕЗВИЗОВОМ ПОРЯДКЕ, КТО ПЛАНИРУЕТ ЛЕГАЛЬНО РАБОТАТЬ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. С ТРУДОВЫМ ПАТЕНТОМ МОЖНО РАБОТАТЬ И В ШТАТЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, И ПО НАЙМУ У ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА.

### ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТА НА РАБОТУ

С 2015 года в патенте на работу указывается территория его действия. Это значит, что легально работать по патенту можно исключительно на территории, которая указана в документе. Однако иностранный гражданин может получить два патента на работу: по одному для каждого региона. Если иностранный гражданин будет пойман на работе по патенту в регионе, который не указан в его документе, на него наложат штраф в размере до 7 тысяч рублей с возможным выдворением из России и запретом на въезд в страну на срок от 3 до 10 лет.

**ВАЖНО!**

Иностранец не может работать в Москве и Московской области по одному патенту, так как патент выдается либо на Москву, либо – на область.

### УКАЗАНИЕ ПРОФЕССИИ В ПАТЕНТЕ НА РАБОТУ

С 2015 года в трудовом патенте на работу для иностранцев указывается специальность. Соответственно, легально работать по патенту иностранный гражданин может исключительно по той профессии, которая указана в документе.

**ДИҚҚАТ!**

Аз соли 2015 инчониб, бақайдгирии муваққати дар асоси патент ба таври худкор дароз намешавад, эҳтиёт шавед! Дар айни ҳол, мӯҳлати дароз намудани бақайдгирии муваққати дар асоси патент хатмист на дертар аз 3 рӯзи қорӣ аз рӯзи супоридани андози патентӣ гузаронида мешавад. Яъне, муҳлати дароз намудани бақайдгирии муваққати дар асоси патент дар давоми 3 рӯз аз лаҳзаи пардохти андоз аз даромад аз ҷониби шаҳрванди хориҷӣ зарур аст.



## ПАТЕНТИ МЕҲНАТӢ БАРОИ КОРӢ ШАҲРВАНДОНИ ХОРИҶӢ

ПАТЕНТИ МЕҲНАТӢ ИН ИҶОЗАТ БАРОИ КОР ҚАРДАН ДАР РОССИЯ БАРОИ ШАҲРВАНДОНИ ХОРИҶӢ БИДУНИ РАВОДИД МУАЙЯН ҚАРДА ШУДААСТ. ҲУҶЧАТИ МАЗКУР БАРОИ ҲАМАИ ОНҲОЕ ЗАРУР АСТ, КИ БА ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ БЕ РАВОДИДИ (ВИЗА) ОМАДААНД ВА НИЯТИ ДАР ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ БА ТАВРИ ҚОНУНӢ КОР ҚАРДАНРО ДОРАНД. ШУМО МЕТАВОНЕД БО ПАТЕНТИ МЕҲНАТӢ ҲАМ ДАР ШТАТИ ШАҲСОНИ ҲУҚУҚӢ ВА ҲАМ ШТАТИ ШАҲСОНИ ВОҶЕӢ КОР КУНЕД.

### ҲУДУДИ ЭЪТИБОРИ ПАТЕНТ БАРОИ КОР

Аз соли 2015, патент барои кор ҳудуди амали онро нишон медиҳанд. Ин маънои онро дорад, ки шумо метавонед дар асоси патент ба таври қонунӣ фаъолият кунед. Аммо, шаҳрванди хориҷӣ метавонад ду патент барои кор гирад: барои ҳар минтақа алоҳида. Агар шаҳрванди хориҷӣ дар дигар минтақа дастгир карда шавад аммо патент ба минтақаи дигар дахл дошта бошад, ки дар ҳуҷҷати ӯ нишон дода нашудааст, ба ӯ то 7 ҳазор рубл ҷарима баста мешавад, бо эҳтимолияти хориҷ шудан аз Россия ва манъи вурӯд ба кишвар ба мӯҳлати аз 3 то 10 сол.

**МУҲИМ!**

Шаҳрванди хориҷӣ наметавонад дар Маскав ва вилояти Маскав аз рӯи як патент кор кунад, зеро патент ба Маскав ва вилояти Маскав дар алоҳидаги дода мешавад.

### НИШОН ДОДАНИ КАСБ ДАР ПАТЕНТ БАРОИ КОР

Аз соли 2015 инчониб, ихтисос дар патенти меҳнатӣ барои кор барои хориҷиён нишон дода шудааст. Бинобар ин, шаҳрванди хориҷӣ метавонад танҳо дар асоси ихтисосе, ки дар ҳуҷҷат зикр шудааст, аз рӯи патент ба таври қонунӣ кор кунад.



## ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО / ҚОНУНГУЗОРӢ

### 📣 ВАЖНО!

*Если иностранный гражданин будет трудиться по профессии, не указанной в его патенте на работу, он получит штраф до 7 тысяч рублей с возможным выдворением из РФ и запретом на въезд в Россию на срок от 3 до 10 лет.*

### СРОК ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТА НА РАБОТУ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА

Патент на работу иностранному гражданину выдается на срок от 1 до 12 месяцев. Патент необходимо ежемесячно продлять – своевременно вносить налог (авансовый платёж НДФЛ) за работу по патенту. Патент считается продлённым исключительно на тот период, за который был внесён авансовый платёж. Внести этот платёж можно на несколько месяцев вперед, но не более, чем на год. Соответственно, патент на работу иностранный гражданин может неоднократно продлевать на период не более 12 месяцев, поскольку общий срок действия трудового патента с учетом продлений составляет не более 12 месяцев со дня выдачи.

### 📣 ВАЖНО!

*Для продления патента до 12 месяцев очень важно своевременно вносить авансовый платёж, в случае неуплаты или просрочки авансового платежа за патент на работу даже на 1 день, трудовой патент будет автоматически аннулирован и станет недействительным.*

### МОЖНО ЛИ ПРОДЛИТЬ ТРУДОВОЙ ПАТЕНТ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ЧЕРЕЗ ГОД РАБОТЫ В РОССИИ, НЕ ВЫЕЗЖАЯ ИЗ СТРАНЫ?

Если первый год работы по трудовому патенту у иностранного гражданина подходит к концу, он может получить новый патент на работу, не выезжая из России.

### 📣 ВАЖНО!

*Даже при оформлении патента на работу через посредника, помните, что патент на работу гос. органами выдается лично вам в руки. Кроме вас никто не может его получить! И вы всегда можете проверить действительность вашего патента.*

### 📣 ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ!

*Рекомендуем вам обращаться только в проверенные организации и предварительно изучать отзывы о предоставлении услуг этими организациями.*



### ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПАТЕНТА НА РАБОТУ

Для того чтобы получить патент на работу в России иностранный гражданин должен предоставить в Управление по вопросам миграции ГУ МВД РФ пакет документов с заявлением на выдачу патента.

### ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПАТЕНТА:

1 Вы (безвизовый иностранный гражданин) въезжаете в РФ по загранпаспорту. Получаете на границе миграционную карту, где обязательно необходимо отметить целью въезда «работа».

### 📣 МУҲИМ!

*Агар шаҳрванди хориҷӣ ба коре машғул шавад, ки дар патенташ барои кор зикр нашудааст, пас барои у амали хориҷи шумо аз Федератсияи Россия ва манъи вуруд ба худуди Россия ба мӯҳлати аз 3 то 10 сол ва то 7 ҳазор рубл ҷарима ситонида мешавад.*

### МУҲЛАТИ АМАЛИ ПАТЕНТ БАРОИ ШАҲРВАНДИ ХОРИҶӢ

Патент ба шаҳрванди хориҷӣ ба мӯҳлати аз 1 то 12 моҳ дода мешавад. Патент бояд ҳар моҳ мухлаташ дароз карда шавад – андози саривақтӣ супорида шавад (пардохти пешакии андози даромад) барои кор дар патент. Патент танҳо дар он сурат мухлаташ дароз карда ҳисобида мешавад, ки мӯҳлати пардохти пешаки пардохта шуда бошад. Шумо метавонед ин пардохтро якчанд моҳ пеш, аммо на бештар аз як сол пардохт кунед. Мувофиқи ин, шаҳрванди хориҷӣ метавонад такроран патентро ба мӯҳлати на зиёда аз 12 моҳ дароз кунад, зеро эътибори умумии патенти меҳнатӣ бо назардошти тамдидаи мӯҳлат на бештар аз 12 моҳ аз рӯзи дода шуданаш, эътибор дорад.

### 📣 МУҲИМ!

*Барои дароз кардани мухлати патент то 12 моҳ, саривақт пардохт намудани пешпардохт муҳим аст, дар сурати пешпардохт ё таъхир додани пешпардохт барои патент барои кор ҳатто 1 рӯз дертар супоида шуда бошад, патенти меҳнатӣ ба таври худкор бекор карда мешавад ва безътибор, доништа мешавад.*

### ОЁ ПАС АЗ ЯК СОЛИ КОР ДАР РОССИЯ ПАТЕНТИ МЕҲНАТИРО ШАҲРВАНДИ ХОРИҶИ БЕ ТАРК КАРДАНИ КИШВАР ДАРОЗ КАРДАН МЕТАВОНАД?

Агар соли аввали кори патенти меҳнати шаҳрванди хориҷӣ ба охир расад, вай метавонад бидуни тарк кардани Россия патенти навро барои кор ба даст орад.

### 📣 МУҲИМ!

*Ҳатто ҳангоми гирифтани патент барои кор тавассути миёнаравҳо, дар хотир доред, ки патент барои корро. Мақомоти давлати шахсан ба шумо дар дасти шумо дода мешавад. Ба гайр аз шумо ҳеҷ кас наметавонад онро ба даст оварад! Ва шумо ҳамеша метавонед дурустии патентатонро санҷед.*

### 📣 АЗ ҚАЛЛОБОН ЭҲТИЁТ ШАВЕД!

*Мо тавсия медиҳем, ки шумо танҳо бо ташкилотҳои боэътимод тамос гиред ва фикру мулоҳизаҳои пешаки оид ба пешкаш кардани хидматҳо аз ҷониби ин созмонҳо.*

### ТАРТИБИ ГИРИФТАНИ ПАТЕНТ БАРОИ КОР

Барои гирифтани патент барои кор дар Русия, шаҳрванди хориҷӣ бояд як бастаи ҳуҷҷатҳо бо дархости патентиро ба Идораи муҳоҷирати Сарраёсати Вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия пешниҳод кунад.

### ДАСТУРАМАЛ БАРОИ ЗИНА БА ЗИНА БАРОИ ПЕШНИҲОДИ ПАТЕНТ:

1 Шумо (шаҳрванди хориҷӣ бидуни равонид) бо шиносномаи хориҷи ба Федератсияи Россия ворид мешавед. Шумо дар сарҳад корти муҳоҷиратӣ мегиред, ки дар он шумо ҳадафи воридшавӣ “кор” бояд аниқ қайд кунед.

2 Дар рӯзи ворид шудан ба Русия шумо суғурта мекунад.

## ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО / ҚОНУНГУЗОРӢ

- 2 В день въезда в Россию вы оформляете страховку.
- 3 После пересечения границы вам нужно в течение семи рабочих дней встать на миграционный учёт по адресу месту жительства или по адресу работы (если у вас уже есть работодатель).
- 4 Далее у вас будет 30 дней для того, чтобы оформить патент на работу.

### ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПАТЕНТА НА РАБОТУ:

- пройти медкомиссию на патент;
- сдать тестирование на знание русского языка, истории России и законодательства;
- оформить полис ДМС на весь период работы в РФ;
- оплатить налог НДФЛ по патенту за один месяц;
- сделать нотариальный перевод паспорта;
- пройти дактилоскопическую экспертизу;
- заполнить заявление на выдачу патента на работу;
- сфотографироваться.

### ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПАТЕНТА НА РАБОТУ

При подаче иностранному гражданину потребуются подготовить следующие документы для патента на работу:

- заявление на патент;
- загранпаспорт;
- нотариальный перевод паспорта;
- миграционная карта (с целью въезда – работа);
- полис ДМС (страховка);
- медицинские сертификаты об отсутствии заболеваний, выданные после прохождения медкомиссии на патент;
- результаты прохождения тестирования по русскому языку, истории и основам законодательства России;
- документы о постановке иностранного гражданина на миграционный учёт;
- чек за оплату налога НДФЛ за патент;
- фото 3x4;
- ИНН;
- документ об уплате штрафа (если иностранец просрочил предоставление необходимых документов для оформления патента на работу).

Вы готовите пакет документов и подаете его в Управление по вопросам миграции ГУ МВД РФ в ММЦ (многофункциональный миграционный центр). Через 10 дней приходите за патентом на работу и получаете его лично в руки или же получаете уведомление об отказе в выдаче патента. При получении патента на работу предоставляется документ, который подтверждает оплату авансового платежа (НДФЛ).

### МЕДОСМОТР ДЛЯ ПАТЕНТА НА РАБОТУ (медицинские справки для патента на работу)

Медосмотр для получения патента – это обязательная процедура для всех иностранных граждан, которые хотят легально трудиться на территории России.

### ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕДКОМИССИЯ?

Медосмотр для патента на работу для иностранных граждан заключается в сдаче мигрантами анализов на выявление болезней, опасных для окружающих, и осмотра врачами: терапевтом, фтизиатром, дерматологом, венерологом, психиатром-наркологом. В процессе прохождения медкомиссии на патент иностранному гражданину нужно сдать анализы крови на ВИЧ, сифилис, а также сделать клинический анализ крови.

Помимо этого, иностранцу нужно будет сдать анализ мочи на наличие психотропных веществ и сделать общий анализ мочи. Также необходимо будет сделать флюорографическое обследо-

- 3 Пас аз убури сарҳад, шумо бояд ба кайди мувакати (регистрация) дар ҷои истиқомат ё суроғаи корӣ (агар шумо кордиханда дошта бошед) дар давоми ҳафт рӯзи корӣ ба қайд гирифта шавед.
- 4 Баъд барои гирифтани патент ба Шумо 30 рӯз вақт додп мешавад.

### БАРОИ ПАТЕНТ БАРОИ КОР ЧӢ ЛОЗИМ АСТ:

- барои патент аз муоинаи тиббӣ гузаштан лозим;
- оид ба доништани забони русӣ, таърих ва қонунгузорию Россия бояд аз санҷиш гузаред;
- дар тӯли тамоми давраи кор дар Федератсияи Россия бояд полиси ДМС гиред;
- дар давоми як моҳ андоз аз даромад барои патент пардохт кунед;
- тарҷумаи ба таври нотариалӣ тасдиқшудаи шиноснома, дошта бошед;
- аз ташхиси сарчашмаҳо (дактилоскопия) гузаштан лозим;
- Ариза барои патент барои кор пур кунед;
- сурат гирад.

### ХУЧЧАТҲО ПАТЕНТ БАРОИ КОР

Ҳангоми дархост шаҳрванди хориҷӣ, бояд хуччатҳои зеринро барои патент барои кор омода намоед:

- ариза барои патент;
- шиносномаи хориҷӣ;
- тарҷумаи ба таври нотариалӣ тасдиқшудаи шиноснома;
- корти мигратионӣ (бо мақсади даромадан - кор);
- полис ДМС (сугурта);
- маълумотномаҳои тиббӣ оид ба мавҷуд набудани бемориҳо, ки пас аз муоинаи тиббӣ барои патент дода мешаванд;
- натиҷаҳои санҷиш барои доништани забони русӣ, таърих ва асосҳои қонунгузорию Россия;
- хуччатҳои бақайдгирии мувакати шаҳрванди хориҷӣ бо қайди муҳоҷират;
- маълумотнома оид ба пардохти андоз аз даромад барои патент;
- сурати 3x4;
- ИНН;
- хуччати тасдиқкунандаи пардохти ҷарима (агар шаҳрванди хориҷӣ пешниҳоди хуччатҳои заруриро барои патент барои кор муҳлати қонуниро вайрон карда боша).

Шумо як бастаи хуччатҳоро омода карда, ба Идораи муҳоҷирати Сарраёсати Вазорати корҳои дохилии Федератсияи Россия дар ММЦ (маркази бисёрҷонибаи муҳоҷират) пешниҳод мекунед. Пас аз 10 рӯз барои гирифтани патент барои кор биед ва онро шахсан дар дасти худ гиред, ё шумо дар бораи радди додани патент огоҳинома мегиред. Ҳангоми гирифтани патент барои кор хуччате пешниҳод карда мешавад, ки пардохти пешпардохтро (НДФЛ) тасдиқ мекунанд.

### ТАШХИСИ ТИББӢ БАРОИ ПАТЕНТ БАРОИ КОР (шаҳодатномаҳои тиббӣ барои патент барои кор)

Санҷиши тиббӣ барои патент барои ҳамаи шаҳрвандони хориҷӣ, ки меҳоҷанд дар Русия қонунӣ кор кунанд, я ҳатмист. тиббӣ чист?

### ТАШИСИ ТИББӢ ЧИСТ?

Азназаргузарони тиббӣ барои гирифтани патент ба шаҳрвандони хориҷӣ аз супоридани ташхисҳо барои муайян кардани бемориҳои барои дигарон хатарнок ва ташхиси табибон: терапевт, мутахассиси сил, дерматовенеролог, рухшинос(психиатр)-нарколог иборат аст. Ҳангоми гузаштан аз муоинаи тиббӣ барои патент, шаҳрванди хориҷӣ бояд ташхиси хун барои ВИЧ, сифилис ва инчунин ташхиси клиникаи хунро анҷом диҳад.

## ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО / ҚОНУНГУЗОРӢ



дование грудной клетки. В случае если медкомиссия на патент выявит у иностранного гражданина инфекционные заболевания, которые представляют опасность для окружающих, то иностранец, естественно, получит отказ в выдаче патента на работу, поскольку эти данные будут указаны в медсправке, необходимой для патента на работу, которую иностранец подает в составе пакета документов в ГУВМ МВД. Таким образом, по результатам медкомиссии на патент иностранный гражданин получает необходимые для подачи в ГУВМ МВД документы, без которых оформить патент невозможно:

- Справка медицинского освидетельствования иностранного гражданина;
- Сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции.

### ТЕСТИРОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПАТЕНТА НА РАБОТУ

Чтобы получить патент на работу в России иностранный гражданин должен сдать экзамены на патент и получить сертификат о прохождении государственного экзамена. Экзамен на патент для мигрантов состоит из трёх модулей: русский, история, основы законодательства РФ.

- 1 Тест-экзамен по русскому языку включает в себя 5 разделов:
  - Лексика. Грамматика (25 заданий, на которые отводится 15 минут);
  - Чтение (10 заданий, на которые отводится 15 минут);
  - Аудирование (10 заданий, на которые отводится 15 минут);
  - Письмо (1 задание, на которое отводится 15 минут);
  - Говорение (на которое отводится 10 минут).
- 2 Экзамен на патент по Истории России состоит из 1 теста с 10 вопросами. (15 минут)
- 3 Экзамен на знание основ законодательства Российской Федерации также представляет собой 1 тест с 10 вопросами. (15 минут)

Тест на патент считается пройденным, если иностранный гражданин даёт 60% правильных ответов в каждом разделе блока по русскому языку и правильно отвечает минимум на 5 вопросов из 10 в блоках тестирования по Истории России и по основам законодательства РФ.

Для прохождения теста на патент иностранному гражданину потребуются следующие документы:

- паспорт;
- нотариально заверенный перевод паспорта;
- миграционная карта.

### ПОЛУЧИЛ ПАТЕНТ НА РАБОТУ, ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?

После получения миграционного патента у иностранного гражданина есть два месяца, чтобы найти работодателя и официально устроиться на работу, заключив с ним трудовой договор.



Ғайр аз он, шаҳрванди хориҷӣ бояд аз санҷиши пешоб барои мавҷудияти моддаҳои психотропӣ ва санҷиши умумии пешоб гузарад. Инчунин лозим меояд, ки рентгени кафаси синаро гузарад. Агар ташхиси тиббии барои патент бемориҳои сироятии шаҳрванди хориҷиро, ки ба дигарон хатарнок аст, ошкор кунад, пас башаҳрванди хориҷа барои гирифтани патент барои кор рад карда мешавад, зеро ин маълумотҳо дар шаҳодатномаи тиббии барои гирифтани патент барои коре, нишон дода мешаванд. Ҳамин тариқ, аз рӯи натиҷаҳои ташхиси тиббӣ барои патент, шаҳрванди хориҷӣ ҳуҷҷатҳои заруриро ба Сарраёсати қорҳои дохилии Вазорати қорҳои дохилии пешниҳод мекунад ва бидуни пешниҳоди ин ҳуҷҷатҳо патент гирифтани ғайриимкон аст:

- Шаҳодатномаи муоинаи тиббии шаҳрванди хориҷӣ;
- Шаҳодатнома оид ба надостани касалиҳои сироятии ВИЧ.

### ОЗМОИШ БАРОИ ГИРИФТАНИ ПАТЕНТ БАРОИ КОР

Барои гирифтани патент барои кор дар Россия, шаҳрванди хориҷӣ бояд имтиҳонҳои барои гирифтани патент супорад ва шаҳодатнома дар бораи супоридани имтиҳони давлатиро гирад. Имтиҳон барои гирифтани патент барои муҳоҷирон аз се модул иборат аст: донишҳои забони русӣ, таърих, асосҳои қонунгузории Федератсияи Россия.

- 1 Имтиҳони тестӣ барои донишҳои забони русӣ аз 5 бахш иборат аст:
    - Грамматика (25 супориш, ки 15 дақиқа вақт чудо карда шудааст);
    - хониш (10 супориш барои 15 дақиқа вақт чудо карда шудааст);
    - гӯш кардан (10 супориш ва 15 дақиқа вақт чудо карда шудааст);
    - Мактуб (1 супориш, 15 дақиқа вақт чудо карда шудааст);
    - Сухан гуфтан (он 10 дақиқа вақтро чудо карда шудааст).
  - 2 Имтиҳон барои гирифтани патент оид ба таърихи Россия аз 1 тест бо 10 савол иборат аст. (15 дақиқа)
  - 3 Имтиҳон барои донишҳои асосҳои қонунгузории Федератсияи Россия низ аз 1 тест бо 10 савол иборат аст. (15 дақиқа)
- Санҷиш барои гирифтани патент дар сурате ҳисобида мешавад, ки агар шаҳрванди хориҷӣ 60% ҷавобҳои дурустро дар ҳар як бахш бо забони русӣ диҳад ва ҳадди аққал 5 аз 10 саволро дар бахшҳои санҷиши оид ба таърихи Россия ва асосҳои қонунгузории Федератсияи Россия дуруст ҷавоб дода бошад. Барои гузаштани санҷиши патентӣ шаҳрванди хориҷӣ бояд ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод кунад:
- шиносномаи хориҷӣ;
  - тарҷумаи ба таври нотариалӣ тасдиқшудаи шиноснома;
  - қорти муҳоҷиратӣ.

### ПАТЕНТ БАРОИ КОР ГИРИФТАЕД, ПАС ЧӢ КОР БОЯД КАРД?

Пас аз гирифтани патент барои кор, ба шаҳрванди хориҷӣ ду моҳ вақтдода мешавад, ки бояд ӯ қорфармо пайдо кунад ва шартномаи меҳнати бандад, расман ба қор шуруъ кунад.



## ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО / ҚОНУНГУЗОРӢ

**📣 ВАЖНО!**

*Иностранцу необходимо отправить копии трудового договора в ГУВМ МВД. Если этого не сделать, патент будет аннулирован.*

*Работодатель в свою очередь обязан уведомить органы о приеме иностранного гражданина на работу.*

Устроившись на работу, иностранному гражданину необходимо внимательно следить за своевременной оплатой патента на работу и вовремя вносить по нему авансовый платеж (НДФЛ), так как в случае просрочки платежа даже на 1 день, патент автоматически будет аннулирован. Также иностранный гражданин не должен забывать и о других своих миграционных документах и тщательно следить за сроками их действия, и своевременно продлять их по мере необходимости.

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ЗА РАБОТУ БЕЗ ПАТЕНТА**

Согласно Статье 18.10. КоАП за работу без патента, так же как и за работу вне субъекта РФ, на который был выдан патент, иностранному гражданину грозит административный штраф в размере от 2000 до 5000 рублей с возможным выдворением за пределы РФ.

**📣 ВАЖНО!**

*За работу без патента в городе федерального значения Москве или Петербурге либо в Московской или Ленинградской области, иностранный гражданин получает штраф в размере от 5000 до 7000 рублей с административным выдворением за пределы РФ. В других регионах РФ размер штрафа немного меньше.*

**КУПИТЬ ПАТЕНТ НА РАБОТУ НЕЛЬЗЯ!**

Данный миграционный документ официально оформляется государственными органами и их представителями, и выдача патентов иностранным гражданам осуществляется лично в руки иностранному гражданину. Поэтому даже если вам нужна помощь в оформлении патента на работу и вы обращаетесь в юридическую компанию, специализирующуюся на миграционных услугах за сбором, подготовкой и подачей пакета документов на оформление патента, не забудьте, что патент выдадут лично вам в руки.

**📣 ПОМНИТЕ!**

*Информация о документе и о его владельце вносится в базу данных ГУВМ МВД только при официальном оформлении патента на работу мигрантом.*

**📣 ВАЖНО!**

*Если вам предлагают купить готовый патент на работу без прохождения тестирования и медкомиссии на патент, то будьте уверены, вас пытаются обмануть, поскольку патент мигранту без этого не выдадут.*

**ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПОПЫТАТЬСЯ РАБОТАТЬ БЕЗ ПАТЕНТА?**

Иностранные граждане, пребывающие в России в порядке, не требующем получения визы, имеют право работать на территории страны только по патенту на работу. Осуществление трудовой деятельности без патента чревато административными штрафами с возможным выдворением за пределы РФ и в некоторых случаях постановкой запрета на въезд в Россию.

**📣 МУҲИМ!**

*Шаҳрванди хориҷи бояд нухаи шартномаи меҳнатиро ба Сараёсати Идораи муҳоҷирати ВКД фириштад. Агар ин амал карда нашавад, патенти у аз эътибор соқит (аннулируется) карда мешавад.*

*Корфармо дар навбати худ вазифадор аст, ба мақомоти ваколатдори оид ба шугли шаҳрвандони хориҷӣ хабардор кунад.*

Ҳангоми кор қардан, шаҳрванди хориҷӣ бояд пардохти сари-вақтии патентро барои кор бодикқат назорат карда, сари вақт пардохти пешпардохтро (НДФЛ) супорад, зеро дар сурати дер супоридани пардохт ҳатто 1 рӯз, патент ба таври худкор бе-кор карда мешавад. Инчунин, шаҳрванди хориҷӣ бояд дигар ҳуҷҷатҳои муҳоҷирати худро фаромӯш накунад ва мӯҳлати эътибори онҳоро бодикқат назорат кунад ва дар вақти зарурӣ муҳлати онҳоро дароз кунад.

**ЧАВОБГАРИИ ШАҲРВАНДИ ХОРИҶӢ БАРОИ КОР БИДУНИ ПАТЕНТ**

Мутобиқи моддаи 18.10. КоАП барои кор қардан бидуни патент, инчунин барои кор берун аз субъекти Федератсияи Русия, ки патент дода шудааст, шаҳрванди хориҷӣ бо ҷаримаи маъмури имконпазир аз ҳудуди Федератсияи Россия ва дар ҳаҷми аз 2000 то 5000 рубл ҷаримаи маъмури ситонида мешавад.

**📣 МУҲИМ!**

*Барои кор қардан бидуни патент дар яке аз шаҳрҳои дорои аҳамияти федералии Москва ё Санкт-Петербург ё дар вилоятҳои Москва ё Ленинград, шаҳрванди хориҷӣ бо ҷурми маъмури аз ҳудуди Федератсияи Россия ва дар ҳаҷми аз 5000 то 7000 рубл ҷарима ситонида мешавад. Дар дигар минтақаҳои Федератсияи Россия ҷарима каме камтар аст.*

**ХАРИДАНИ ПАТЕНТ БАРОИ КОР МУМКИН НЕСТ!**

Ин санади муҳоҷират расман аз ҷониби мақомотҳои давлатӣ ва намояндагони онҳо таҳия карда мешавад ва додани патент ба шаҳрвандони хориҷӣ шахсан дар дасти шаҳрванди хориҷӣ дода мешавад. Аз ин рӯ, ҳатто агар шумо барои гирифтани патент барои кор ниёз дошта бошад ва ба ширкатҳои ҳуқуқи соҳаи муҳоҷират муроҷиат қардани бошед, ки ҷамъоварӣ, таҳия ва пешниҳоди басти ҳуҷҷатҳои барои гирифтани патентро омода мекунад, фаромӯш накунед, ки патент шахсан ба шумо дода мешавад. Дар хотир доред, ки маълумот дар бораи ин ҳуҷҷат ва соҳиби он ба баззаи маълумоти Сараёсати Идораи муҳоҷирати Вазорати корҳои дохилӣ танҳо дар он сурат дохил мешавад, ки ҳангоми бақайдгирии патент агар барои кор ба муҳоҷир бо таври қонуни дода шуда бошад.

**📣 МУҲИМ!**

*Агар ба шумо пешниҳод карда шавад, ки патентро барои кор бидуни санҷиш ва муоинаи тиббӣ барои патент харед, пас бо-варӣ ҳосил кунед, ки онҳо шуморо фиреб медиҳанд, зеро бе иштироки муҳоҷир, патент дода намешавад.*

**АГАР ШУМО БЕ ПАТЕНТ КОР КУНЕД, ЧӢ МЕШАВАД?**

Шаҳрвандони хориҷие, ки дар Россия ба тарзе, ки равобидро талаб намекунад, ҳуқуқ доранд, ки дар ин кишвар танҳо бо патенти меҳнатӣ кор кунанд. Гузаронидани фаъолияти меҳнатӣ бидуни патент метавонад боиси ҷаримаҳои маъмури бо хориҷ шудан аз Федератсияи Россия ва дар баъзе ҳолатҳо бо мамнӯъияти ворид шудан ба Россия мебошад.

НАШИ ЛЮДИ / ОДАМОНИ МО

## «ИМАМ – ЭТО ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ С ЛЮДЬМИ, ЯВЛЯЕТСЯ ДЛЯ НИХ НАСТАВНИКОМ»

НА ВОПРОСЫ ГАЗЕТЫ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ОТВЕТИЛ АЛЯУТДИНОВ ИЛЬДАР РИФАТОВИЧ, МУФТИЙ МОСКВЫ, ГЛАВНЫЙ ИМАМ МОСКОВСКОЙ СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ, ПРОПОВЕДНИК МОСКОВСКОЙ МЕМОРИАЛЬНОЙ И СОБОРНОЙ МЕЧЕТЕЙ.



**?** - В 2003 году Вы стали имамом Московской соборной мечети. Расскажите об этом периоде Вашей деятельности, и как она привела Вас к созданию фонда «Закят». Чем занимается фонд?

- На имама в нашей стране возложено немало функций. Это человек, который не только возглавляет молитву или проводит пятничную проповедь, но и является руководителем общины. Обычно имамам приходится решать немало организационных, административных и даже хозяйственных вопросов. Но самое главное, имам – это человек, который работает с людьми, является для них наставником. Зачастую человека приводят в храм трудности и проблемы. Именно в тяжелый период жизни большинство начинает осознавать её ценность и смысл. В поисках ответов на возникшие вопросы, а также с целью найти утешение и поддержку в нелегкой ситуации, человек обращается к религии. В первые годы работы, приходя в мечеть, я встречался с большим количеством людей, которые нуждались не только в духовной, но и в материальной поддержке. К сожалению, не все проблемы можно решить разговором и наставлениями. Со временем пришло понимание, что процесс выделения помощи нуждающимся нужно систематизировать. Так и зародился БФ «Закят», призванный помочь нуждающимся за счет средств закята – обязательной милостыни, а также иных добровольных пожертвований граждан. На сегодняшний день фонд реализует десятки благотворительных проектов, например: «Накорми обездоленного», «Возлюби ближнего», «Месяц милости (Рамадан)» и др. Наши волонтеры периодически посещают детские дома, больницы и хосписы, навещают сирот, больных детей, нуждающихся, инвалидов и пенсионеров. Также совместно с партнерским фондом «Такафуль» БФ «Закят» стал оказывать помощь нуждающимся в Ливане, а также беженцам из Сирии, Палестины и жителям африканских государств.

## «ИМОМ – ИН ШАХСЕСТ, КИ БО МАРДУМ КОР МЕКУНАД, МУРАББИИ ОНҲО АСТ»

АЛЯУТДИНОВ ИЛДАР РИФАТОВИЧ, МУФТИИ МАСКАВ, ИМОМ-ХАТИБИ МАСЧИДИ КОБУЛИИ МАСКАВ, МАВЪИЗАКУНАНДАИ ЁДБУД ВА МАСЧИДҲОИ МАСКАВ БА СУОЛҲОИ РЪЗНОМАИ «МУХОЧИРОН ИМРУЗ» ПОСУХ ДОД.



**?** - Соли 2003 шумо имом-хатиби масчиди кобулии Маскав шудед. Дар бораи ин давраи фаъолиятон ва чӣ гуна он шуморо ба таъсиси бунёди «Закот» расонид, нақл кунед. Фаъолияти Фонд аз чӣ иборат аст?

- Дар мамлақати мо ба имомҳо вазифаҳои хеле бисёр воғузур карда шудааст. Ин шахсест, ки на танҳо намозро роҳбари мекунад, ё ваъзгуи намози ҷумъа аст, балки пешвои ҷомеа низ мебошад. Одатан имомҳо бояд як қатор масъалаҳои ташкилӣ, маъмурӣ ва ҳатто иқтисодиро ҳал кунанд. Аммо муҳимтар аз ҳама, имом - шахсе аст, ки бо мардум кор мекунад, барои онҳо сарпараст аст. Аксар вақт одамонро мушкилот ва душвориҳо ба масҷид мебиёрад. Маҳз дар давраи душвории ҳаёт, ақсарият аҳамият ва маънои онро дарк мекунад. Ҳангоми ҷустуҷӯи ҷавоби саволҳои ба миён омада, инчунин барои пайдо кардани оромӣ ва дастгирӣ дар вазъиятҳои душвор шахс ба дин рӯ меорад. Дар солҳои аввали кор, ба масҷид омада, бо шумораи зиёди одамон ва мехӯрданд, ки на танҳо ба дастгирии маънавий, балки ба дастгирии моддӣ ҳам ниёз доштанд. Мутаассифона, на ҳама мушкилотро бо гуфтугӯ ва дастуралал ҳал кардан мумкин аст. Бо мурури замон маълум шуд, ки ҷараёни пешниҳоди кӯмак ба шахсонӣ ниёзманд бояд ба низом дароварда шавад. Ва ҳамин тавр Бунёди Хайрияи «Закот», барои кӯмак ба ниёзмандон аз ҳисоби маблағҳои закот - садақаҳои ҳатмӣ ва инчунин дигар хайрияҳои ихтиёрии шаҳрвандон ташкил шудааст. То имрӯз, ҳазинаи даҳҳо лоиҳаҳои хайриявиро амалӣ мекунад, аз қабилӣ: «Гурӯҳи камбизоатонро таъом диҳед», «Ёри худро дӯстдор», «Моҳи раҳмат (Рамазон)» ва ғайра. Ихтиёриёни (волонтёры) мо давра ба давра ба ятимхонаҳо, беморхонаҳо ва меҳмонхонаҳо ташриф меоранд, аз холи ятимон, кӯдакони бемор, шахсонӣ ниёзманд, шахсонӣ маъюб ва пиронсолон хабар мегиранд. Инчунин, дар якҷоягӣ бо фонди шарикӣ «Такафул», Фонди Хайрияи «Закот», кӯмак ба ниёзмандон дар Лубнон, инчунин гурезаҳо аз Сурия, Фаластин ва сокинони кишварҳои Африқоро оғоз намуд.

## НАШИ ЛЮДИ / ОДАМОНИ МО

**?** - Как Вы считаете, за последнее десятилетие изменилось отношение к мусульманам в РФ? Что необходимо сделать, чтобы оно стало ещё более лояльным?

- Численность мусульман в России с каждым годом растёт, в первую очередь, за счёт тех, кто прибывает в столицу для заработка. Кроме того, в Исламе, как и в других традиционных религиях, большое внимание уделяется институту семьи, поэтому в мусульманских семьях зачастую трое и более детей. Негативного отношения к мусульман или раскола в обществе не наблюдается. Ислам является неотъемлемой частью истории России, испокон веков на её территории проживали представители разных верований и национальностей. За это время между нами выстроились дружеские и добрососедские отношения. Мусульмане чувствуют себя частью этой страны, являются её патриотами, как тому учит религия, и стараются привносить в свое государство благо. Поэтому тенденция к взаимопониманию, взаимоуважению с годами лишь укрепляется. Мы, мусульмане, никогда не чувствовали и не чувствуем себя чужими на этой земле, особенно если сравнивать с положением наших братьев и сестер в Европе. В России созданы достаточно комфортные условия для жизни мусульман. Но иногда в обществе распространяется искаженное представление об Исламе, что подогревает чувство недоверия по отношению к мусульманам. Чтобы сохранить дружественные отношения между представителями разных культур и конфессий, важно, чтобы окружающие понимали настоящую суть Ислама, а сами мусульмане стали наилучшим олицетворением своей религии – жили, следуя предписаниям Корана и Сунны пророка Мухаммада (да благословит его Всевышний и приветствует).

**?** - С 2011 года Вы являетесь членом президиума Духовного управления мусульман РФ. Расскажите, пожалуйста, об этом объединении. А в 2013 году Вы стали муфтием города Москвы. Как Вам удается всё успевать?

- Деятельность в ДУМ РФ и ДУМ Москвы тесно взаимосвязаны, поэтому сложностей в совмещении нет. Работа в мечети и в структуре Духовного управления – это не просто выполнение возложенных на меня обязательств, а, в первую очередь, служение народу, людям во имя Всевышнего.

Считаю, что это большое счастье, когда твоя работа не является обузой, а приносит радость – радость за себя и за других. Но в то же время работа, особенно в сфере просвещения, очень ответственная. За каждое принятое решение мы будем держать ответ перед Всевышним. Осознание этого стимулирует к более серьезному подходу к работе и жизни, к постоянному совершенствованию своих профессиональных и человеческих качеств.

**?** - Что Вы можете пожелать Федерации мигрантов России?

- Как представитель мусульманского сообщества, я хотел бы пожелать, чтобы люди не забывали историю своего народа, стремились сохранить свои религиозные и национальные особенности. Оказавшись на территории другого государства, важно суметь стать созидающим членом его общества, но при этом сохранить настоящего себя.

Мы знаем много примеров, когда обычные люди совершали подвиги и становились примером для широкой общественности. Хотелось бы, чтобы таких было больше. Человека успешным делают не деньги, не статус или положение, а добрые намерения и поступки. Желаю, чтобы в нашей стране и в мире в целом всегда царили взаимоуважение, взаимопонимание и любовь!

**?** - Ба фикри шумо, дар даҳсолаи охир муносибат ба мусулмонон дар Федератсияи Русия тағйир ёфтааст? Барои боз ҳам хубтар кардани он чӣ кор кардан лозим аст?

- Шумораи мусулмонон дар Русия ҳар сол меафзояд, пеш аз ҳама аз ҳисоби онҳое, ки барои пул кор кардан ба пойтахт меоянд. Ба гайр аз ин, дар ислом, чун дар дигар динҳои анъанавӣ, ба институти оила диққати зиёд дода мешавад, аз ин рӯ, оилаҳои мусулмонон ақсар вақт се ва ё зиёда фарзанд доранд. Нисбат ба мусулмонон муносибати манфӣ ё тақсимшавӣ дар ҳомае вуҷуд надорад. Ислом чузби ҷудонашавандаи таърихи Руссия мебошад, зеро дар ӯли асрҳо дар ҳудуди он, намояндагони дину миллатҳои гуногун зиндагӣ мекарданд. Дар ин муддат байни муносибатҳои ҳамсоягии дӯстона ва неки яқдигарфаҳми барқарор шуд. Мусулмонон ҳудро ҳамчун қисме аз ин кишвар эҳсос мекунам, чунон, ки дин таълим медиҳад, ватандӯстдори он мебошанд, ва мекушанд, ки ба давлати худ неқӣ кунанд. Бинобар ин, тамоюли ҳамдигарфаҳмӣ, эҳтироми тарафайн дар ӯли соҳло танҳо тақвият меёбад. Мо мусулмонон, дар ин сарзамин ҳеҷ гоҳ худро бегона эҳсос накардаем ва намекунем, алахусус дар муқоиса бо вазъияти бародарону хоҳарони мо дар Аврупо. Дар Русия барои зиндагии мусулмонон шароити хеле мусоид фароҳам оварда шудааст. Аммо баъзан муносибати ғалат дар бораи ислом дар ҳомае паҳн мешавад, ки ин боиси эҳсоси нобоварӣ нисбати мусулмонон мегардад. Барои нигоҳ доштани муносибатҳои дӯстона байни намояндагони фарҳанг ва маърабаҳои гуногун муҳим аст, ки дигарон хоҳяни аслии исломро бифаҳманд ва ҳуди мусулмонон бехтарин ифодакуна ва таҷассумгари дини худ шаванд - онҳо мувофиқи дастурҳои Қуръон ва суннатҳои Пайғамбар Мухаммад (саллаллоҳу алайҳи ва саллам) зиндагӣ кунанд.

**?** - Аз соли 2011 узви Раёсати рӯҳонии мусулмонони Федератсияи Русия будед. Лутфан дар бораи ин иттиҳодия нақл кунед. Ва дар соли 2013 шумо муфтии шаҳри Маскав шудед. Чӣ тавр шумо идора карда метавонед, ки ҳама чизро риоя кунед?

- Фаъолият дар Раёсати рӯҳонии мусулмонони Федератсияи Русия ва РРМ Маскав ба ҳам алоқамандии зич доранд, бинобар ин дар якҷоягӣ онҳо мушкилие надоранд. Кор дар масҷид ва дар сохтори Идоракунии рӯҳонӣ - ин на танҳо иҷрои ӯҳдадорӣ ба дӯши ман гузошташуда аст, балки пеш аз ҳама хидмат ба мардум, ба одамон ба номи Худованди бузург аст.

Ман фикр мекунам, ки ин як хушбахтии бузург аст, вақте коратон бори гарон нест, балки хурсандӣ меорад - хурсандӣ барои худ ва дигарон. Аммо дар айни замон кор, хусусан дар соҳаи маориф, хеле масъул аст. Барои ҳар як қарори қабулкардаамон дар назди Худои Таоло ҳисобот хоҷем дод. Дарки ин масъала хавасмандии муносибати бештари ҷиддӣ ба кор ва ҳаёт, барои мунтазам тақмил додани сифатҳои касбӣ ва инсонии онҳо мегардад.

**?** - Шумо ба Федератсияи Мухочирони Русия чиро орзу карданед?

- Ҳамчун як намояндаи ҳомаи мусулмонӣ орзу дорам, ки мардум таърихи халқи худро фаромӯш накунам, кӯшиш кунанд, ки хусусиятҳои динӣ ва миллии худро ҳифз кунанд. Дар қаламрави давлати дигар муҳим аст, ки узви созандаи ҳомаи он шавад, аммо ҳамзамон худшиносии ҳақиқии худро нигоҳ дорад.

- Мо бисёр мисолҳоро медонем, вақте ки одамони оддӣ қаҳрамонӣ карданд ва намунаи оммаи васеъ шуданд. Мехостем ин гуна намунаҳо бештар бошанд.

На пул, мақом ё мавқе нест, ки шахсро муваффақ созад, балки ниятҳои хуб ва амалҳои хубе дошта бошад. Мехоҳам, ки эҳтироми ҳамдигарҳурматӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва меҳру муҳаббат ҳамеша дар кишвари мо ва умуман дар тамоми ҷаҳон ҳукмрон бошанд!

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ / МАЪЛУМОТИ МУФИД

## ЗАДЕРЖАНИЕ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

В ЭТОМ НОМЕРЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРОДОЛЖАЮТ РАССКАЗЫВАТЬ О ТОМ, ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС ЗАДЕРЖАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАСТИ.



### 📣 ВАЖНО!

**При задержании:**

- Вне зависимости от того, согласны Вы с действиями сотрудников полиции или нет, ведите себя спокойно, не грубите и не оскорбляйте сотрудников полиции;
- Не оказывайте сопротивления и не угрожайте сотрудникам полиции;
- Не пытайтесь скрыться от сотрудников полиции;
- Запишите ФИО сотрудника полиции, номер его удостоверения, должность, наименование структурного подразделения в котором он работает и другую служебную информацию;
- Не подписывайте документ, если не согласны с его содержанием, и не подтверждайте информацию о действиях, который вы не совершали;
- Если Вас оставили одного в каком-либо помещении органов внутренних дел – не трогайте руками предметы или свертки, которые не являются Вашими собственными вещами.

### ЛИЧНЫЙ ДОСМОТР

Проведение личного досмотра, досмотра вещей, транспортного средства проводятся в целях обнаружения орудий совершения преступления либо предметов административного правонарушения.

Согласно статье 13 ФЗ «О полиции» осуществлять осмотр граждан полиция может в двух случаях:

- При проходе на территории сооружений, на участке местности либо в общественные места, где проводят публичные, массовые мероприятия, совместно с организаторами мероприятий (пункт 18);
- При проходе/въезде (выходе/выезде) на охраняемые объекты (пункт 25).

Осматривать могут вас, находящиеся при вас вещи или транспортное средство. К сожалению, в законодательстве не закреплено понятие осмотра. Процедура осмотра носит добровольный характер, и вы всегда можете от нее отказаться, но тогда

## БОЗДОШТ МАСЛИҲАТҲОИ МУФИД

ДАР ИН ШУМОРА МУТАХАССИСОНИ ФЕДЕРАТСИЯИ МУҲОҶИРОНИ РУССИЯ СҮҲБАТРО ИДОМА МЕДИҲАНД, АГАР ШУМО АЗ ҶОНИБИ ШАХСОНИ МАНСАБДОРИ ДАВЛАТИ ДАСТГИР КАРДА ШУДА БОШЕД.

### 📣 МУҲИМ!

**Ҳангоми боздошт:**

- Новобаста аз он, ки шумо аз амалҳои полис розӣ ҳастед ё не, оромона рафтор кунед, дағали нақунед ва полисро таҳқир нақунед;
- Ба кормандони полис муқобилат нақунед ва ба онҳо таҳдид нақунед;
- Кушиш нақунед, ки аз кормандони полис пинҳон шавед;
- Номии пурраи корманди политсия, рақами мушаххаси шаҳодатнома, вазифа, номи воҳиди сохтори, ки дар он кор мекунад ва дигар маълумоти расмӣ хизматнашро сабт кунед;
- Хуҷҷатро имзо нақунед, агар шумо бо мундариҷаи онҳо розӣ набоед ва маълумотро дар бораи амалҳои, ки анҷом надодаед, тасдиқ нақунед;
- Агар шуморо дар ягон ҳуҷраи мақомоти қорҳои дохилӣ танҳо монда бошанд, – ба ашё ё бастаҳои, ки шахсан аз онҳо шумо нестанд, даст нарасонед.

### КОФТУКОВИ ШАХСӢ

Гузaronидани кофтукови шахсӣ, азназаргузарони ашё, воситаҳои нақлиёт бо мақсади ошкор кардани воситаҳои содир намудани қинойт ё объектҳои ҳуқуқвайронкунии маъмури гузаронида мешавад.

Тибқи моддаи 13 Қонуни федералӣ «Дар бораи политсия», дар ду ҳолат политсия метавонад шаҳрвандонро тафтиш кунанд:

- Ҳангоми гузаштан аз ҳудуди иншоот, дар майдонча ё ҷойҳои ҷамъиятӣ, ки дар онҳо чорабиниҳои ҷамъиятӣ ё оммавӣ гузаронида мешаванд, яқоя бо ташкилкунандагони чорабиниҳо (банди 18);
- Ҳангоми воридшавӣ / вуруд (баромад / рафтан) ба объектҳои муҳофизатшаванда (банди 25).

Метавонанд Шуморо, чизҳои бо худ доштаатон ё воситаи нақлиётро тафтиш кунанд. Мутаассифона, дар қонунгузори мафҳуми санҷиш муқаррар нашудааст. Тартиби санҷиш ихтиёрӣ аст ва шумо ҳамеша метавонед, онро

## ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ / МАЪЛУМОТИ МУФИД



вас имеют право просто не допустить на публичные, массовые мероприятия или охраняемые объекты.

В соответствии со Статьей 13 пункт 16 ФЗ «О полиции» сотрудники полиции вправе осуществлять личный досмотр граждан, досмотр находящихся при них вещей, а также досмотр их транспортных средств при наличии данных о том, что эти граждане имеют при себе оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры либо ядовитые или радиоактивные вещества. Сотрудники полиции вправе изымать указанные предметы, средства и вещества при отсутствии законных оснований для их ношения или хранения; принимать участие в досмотре пассажиров, их ручной клади и багажа на железнодорожном, водном или воздушном транспорте, метрополитене либо осуществлять такой досмотр самостоятельно в целях изъятия вещей и предметов, запрещенных для перевозки транспортными средствами.

Личный досмотр осуществляется в строгом соответствии со Статьей 27.7 КоАП РФ:

- Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, то есть обследование вещей, проводится без нарушения их конструктивной целостности;
- Личный досмотр производится лицом одного пола с досматриваемым в присутствии двух понятых того же пола;
- В случае необходимости применяются фото – и киносъемка, видеозапись, иные установленные способом фиксации вещественных доказательств;
- В исключительных случаях при наличии достаточных оснований полагать, что при физическом лице находятся оружие или иные предметы, используемые в качестве оружия, личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, могут быть осуществлены без понятых;
- О личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом лице, составляется протокол либо делается соответствующая запись в протоколе о доставлении или протоколе об административном задержании;
- Протокол о личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом лице, подписывается должностным лицом, его составившим, лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, либо владельцем вещей, подвергнутых досмотру, понятыми.

В случае отказа лица, в отношении которого ведется производство по делу, владельца вещей, подвергнутых досмотру, от подписания протокола в нем делается соответствующая запись. Копия протокола о личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом лице, вручается владельцу вещей, подвергнутых досмотру, по его просьбе.

рад кунед, аммо ҳуқуқ доранд, ки Шуморо барои иштирок дар чорабиниҳои чамъиятӣ, оммавӣ, ё ин, ки иншоотҳои муҳофизат карда мешуда, роҳ надиханд.

Мутобиқи моддаи 13, банди 16, Қонуни федералии «Дар бораи политсия», кормандони политсия ҳуқуқ доранд, ки қовтукови шахсан шаҳрвандон, қовтукови ашъёҳои ҳамроҳашон буда, инчунин қовтукови автомобилҳои онҳоро гузаронанд, дар ҳолате, ки далелҳои тасдиқкунандаи ин шаҳрвандон, ки ҳамроҳи худ силоҳ, лавозимоти ҷангӣ ва тирҳо барои яроқро дошта бошанд, маводи тарканд, дастгоҳҳои тарканд, маводи муҳаддир, моддаҳои психотропӣ ё прекурсорҳои онҳо, ё моддаҳои заҳролуд ё инки радиоактивӣ дошта бошанд. Кормандони политсия ҳуқуқ доранд ашъ, воситаҳо ва моддаҳои зикршударо дар сурати мавҷуд набудани асосҳои қонунӣ барои бурдан ё нигоҳдории онҳо бигиранд; дар азназаргузаронии мусофирон, бағочи дастӣ ва бағочи онҳо дар нақлиёти роҳи оҳан, обӣ ё ҳавой, метро иштирок кунанд, ё ин гуна муоинаҳоро бо мақсади мусодира кардани ашъ ва ашъе, ки барои ҳамлу нақли онҳо тавассути воситаи нақлиёт манъ шудаанд, анҷом диҳанд.

Қовтукови шахсӣ ба таври қатъӣ мутобиқи моддаи 27.7 Кодекси маъмурии Федератсияи Руссия гузаронида мешавад:

- Тафтиши шахсӣ, тафтиши ашъҳои инфиродӣ, яъне азназаргузаронии ашъи бидуни вайрон кардани тамомияти сохтори онҳо гузаронида мешавад;
- Муоинаи шахс аз ҷониби шахси ҷинси яхела дар ҳузур ду шохиди ҷинси яхела гузаронида мешавад;
- Дар сурати зарурӣ, аксгирӣ - ва сабти филмбардори, сабти видео ва усули дигар, ки бо роҳи исботи далелҳои айбдор муқаррар шудаанд, истифода бурда мешаванд;
- Дар ҳолатҳои истисноӣ, агар далелҳои қовӣ мавҷуданд, ки шахси воқеӣ бо яроқ, ё ашъи дигар мусаллаҳ аст, силоҳ ё дигар ашъро ба сифати яроқ истифода мекунад, қовтукови шахсӣ ва қовтукови ашъёҳо, ки дар назди шахси воқеӣ мавҷуданд, бидуни шохидон метавонанд, анҷом дода шаванд;
- Хангоми муоинаи шахсӣ, азназаргузаронии ашъи инфиродии шахс, протокол тартиб дода мешавад, дар протокол барои расонидан, ё дастгиркунии маъмури сабти дахлдор ворид карда мешавад;
- Протокол дар бораи қовтукови шахсӣ, азназаргузаронии ашъи шахси воқеӣ аз ҷониби шахси мансабдори онро таҳиянамуда, шахсе, ки нисбати ӯ парвандаи маъмури оғоз шудааст, ё соҳиби ашъе, ки мавриди қовтуков қарор гирифтааст, имзо карда мешавад;
- Дар сурати аз имзои протокол рад кардан, шахсе, ки нисбат ба вай тафтишот бурда мешавад, соҳиби ашъе, ки мавриди санҷиш қарор дорад, ба протоли он сабти дахлдор ворид карда мешавад. Нусхаи протокол дар бораи муоинаи шахс, азназаргузаронии ашъи шахси воқеӣ, бо дархости соҳиби ашъи тафтишаванда ба у супорида мешавад;






## ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ / МАЪЛУМОТИ МУФИД

**ВАЖНО!**

*В случае если сотрудник полиции везет вас не в отдел полиции – это является самоуправлением (статья 19.1 КоАП), незаконным лишением свободы (статья 127 ч. 2 п.г УК) может являться признаками экстремизма (ненависть по национальному признаку статья 282 ч. 2 УК). Вам следует запомнить звание сотрудника полиции, номер его жетона, ФИО, государственный номер автомобиля на котором вас везут.*



Задержание, то есть кратковременное ограничение свободы физического лица, может быть применено в исключительных случаях. Согласно Статье 14 ФЗ «О полиции», сотрудник полиции имеет право задерживать:

- Лиц, подозреваемых в совершении преступления;
- Лиц, уклоняющихся от исполнения административного наказания в виде административного ареста, - до передачи их в места отбывания административного ареста;
- Лиц, в отношении которых ведется производство по делам об административных правонарушениях;
- Лиц, в отношении которых поступило требование о выдаче.

В каждом случае административного задержания сотрудник полиции обязан разъяснить лицу, подвергнутому задержанию (далее – задержанное лицо), его право на юридическую помощь, право на услуги переводчика, право на уведомление близких родственников или близких лиц о факте его задержания, право на отказ от дачи объяснений.

Срок административного задержания исчисляется с момента фактического ограничения свободы передвижения лица. Срок административного задержания исчисляется в соответствии с законодательством об административных правонарушениях.

Задержанное лицо вправе пользоваться услугами адвоката (защитника) и переводчика с момента задержания.

Об административном задержании иностранного гражданина или подданного иностранного государства полиция уведомляет посольство (консульский отдел) соответствующего государства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Об административном задержании составляется протокол. Протокол о задержании подписывается составившим его сотрудником полиции и задержанным лицом. В случае, если задержанное лицо отказывается подписывать протокол, в протоколе о задержании делается соответствующая запись. Копия протокола вручается задержанному лицу. Срок административного задержания не должен превышать три часа, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

**МУҲИМ!**

*Агар корманди политсия шуморо ба шўъбаи политсия на-барад, ин худидоракунист (моддаи 19.1 Кодекси ҳуқуқвай-ронкунии маъмури), ғайриқонунӣ аз озодӣ маҳрум кардан (моддаи 127, қисми 2, банди 2 Кодекси ҷиноятӣ) метавонад, нишоҳаҳои экстремизм бошад (адовати қавмӣ, моддаи 282, қисми 2 Кодекси ҷиноятӣ). Шумо бояд рутбаи корманди политсия, рақами рамзи он, ному насаб, рақами давлатии мошинеро, ки шуморо бо он бурда истодаанд, дар хотир доред.*



Бошдошт, яъне маҳдудкунии кӯтоҳмуддати озодии шахси ин-фиродӣ шояд дар ҳолатҳои истисноӣ татбиқ карда шавад. Тибқи моддаи 14 Қонуни Федералӣ «Дар бораи политсия», корманди политсия барои боздошт кардан ҳуқуқ дорад:

- Шахсоне, ки дар содир намудани ҷиноят гумонбар шудаанд;
- Шахсоне, ки аз иҷрои ҷазои маъмури дар намуди боздошти маъмури саркашӣ мекунад - то гузаронидан ба маҳалли адои ҳабси маъмури;
- Шахсоне, ки нисбаташон парвандаи маъмури бароварда шудааст;
- Шахсоне, ки нисбати онҳо дархости истирдод ворид шудааст.

Дар ҳар як ҳолати боздошти маъмури корманди политсия, бояд ба шахси дастгиршуда (минбаъд - шахси дастгиршуда) гирифтани ёриии ҳуқуқи, ҳуқуқи истифода аз хизмати тарҷумон, ҳуқуқи огоҳ кардани ҳешовандон ё шахсони наздик дар бораи далели боздошти ӯ, ҳуқуқи рад кардани додани тавзеҳотро (объяснений) фаҳмонад.

Мӯҳлати боздошти маъмури аз лаҳзаи маҳдудкунии воқеии озодии ҳаракати шахс ҳисоб карда мешавад. Мӯҳлати боздошти маъмури тибқи қонунгузорӣ дар бораи ҳуқуқвайронку-ниҳои маъмури ҳисоб карда мешавад.

Шахси боздошт шуда, аз лаҳзаи дастгир шудан ҳақ дорад, аз хизмати адвокат (ҳимоятгар) ва тарҷумон истифода барад. Политсия бояд сафорати (шўъбаи консули) давлати дахлдорро мувофиқи қонунгузории Федератсияи Руссия дар бораи боздошти маъмури шахрванди хориҷӣ ё шахрванди давлати хориҷӣ, хабардор кунад. Санади боздошти маъмури тартиб дода мешавад. Протоколи боздоштро корманди политсия, ки онро тартиб додааст ва шахси боздошт шуда имзо мекунад. Дар сурате, ки шахси дастгиршуда аз имзои протокол саркашӣ мекунад, дар протоколи дастгиркуни сабти дахлдор ворид карда мешавад. Нусхаи протокол ба шахси дастгиршуда супорида мешавад.

Мӯҳлати боздошти маъмури набояд аз се соат зиёд бошад, ба истисноӣ ҳолатҳое, ки қонунгузории Федератсияи Руссия пешбинӣ кардааст.

## ЭКЗАМЕНЫ ДЛЯ МИГРАНТОВ

Иностранцам для получения разрешения на работу (патента), оформления разрешения на временное проживание, вида на жительство и гражданства РФ необходимо пройти комплексные экзамены по русскому языку, истории России и знанию основ законодательства РФ.

### ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ЭКЗАМЕНА ПО ОСНОВАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ:

**1. Осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества в общественном транспорте или в иных общественных местах:**

- А) терроризм
- Б) вандализм
- В) дискриминация
- Г) расизм

**2. Какой из видов ответственности возможен в РФ только по суду?**

- А) увольнение с работы
- Б) административный арест
- В) штраф
- Г) лишение свободы

**3. Какое правонарушение является уголовным?**

- А) невыход на работу без уважительной причины
- Б) хищение имущества
- В) невыплата в срок арендной платы
- Г) задержка уплаты налога

**4. Что в соответствии с УК РФ является обстоятельством, смягчающим вину?**

- А) явка с повинной
- Б) алкогольное опьянение
- В) неоднократность преступления
- Г) совершение преступления в группе

**5. Гражданин РФ может быть лишен гражданства РФ в случае:**

- А) раскрытия государственной тайны иностранному государству
- Б) совершения уголовного преступления особой тяжести
- В) многолетнего проживания на территории иностранного государства
- Г) самостоятельного добровольного отказа от гражданства РФ

**6. Обязательным условием для вступления в гражданство РФ является:**

- А) знание русского языка
- Б) наличие семьи
- В) наличие родственников на территории РФ
- Г) наличие уникальной профессии

**7. Брачный возраст в Российской Федерации наступает с:**

- А) 18 лет
- Б) 20 лет
- В) 21 года
- Г) 22 лет

**8. Согласно Семейному кодексу РФ право на решение вопросов семейной жизни принадлежит:**

- А) мужу
- Б) жене
- В) совместно обоим супругам
- Г) органам местного самоуправления

**9. Какое условие обязательно для заключения брака в РФ?**

- А) экономическая самостоятельность жениха и невесты
- Б) взаимное добровольное согласие жениха и невесты
- В) проживание жениха и невесты отдельно от родителей
- Г) наличие у жениха и невесты собственного имущества

## ИМТИҶОНҶО БАРОИ МУҶОЦИРОН

Шахрвандони хоричӣ барои гирифтани иҷозатномаи кор (патент), иҷозат барои истиқомати муваққатӣ, иҷозат барои истиқомат ва шаҳрвандии Федератсияи Руссия, оид ба донистани забони русӣ, таърихи Руссия ва донистани асосҳои қонунгузории Федератсияи Руссия имтиҳонҳои ҳамаҷониба супориданашон зарур аст.



**10. По Конституции РФ Россия является:**

- А) федеративным государством
- Б) унитарным государством
- В) автономией
- Г) конфедерацией

**11. Надзор за точным и единообразным исполнением законов всеми государственными органами, предприятиями, учреждениями, организациями, гражданами осуществляет:**

- А) адвокатура
- Б) прокуратура
- В) полиция
- Г) суд

**12. К правоохранительным органам в РФ относится:**

- А) Прокуратура РФ
- Б) Российская армия
- В) Парламент РФ
- Г) Совет Безопасности РФ

**13. Документ, в котором конкретно определяются взаимные права и обязанности работника и работодателя:**

- А) трудовой кодекс РФ
- Б) трудовой договор
- В) трудовая книжка
- Г) декларация

**14. Увольнение работника в РФ по инициативе администрации происходит в случае:**

- А) поступления в вуз
- Б) призыва на военную службу
- В) прогула без уважительных причин
- Г) опоздания на работу к началу рабочего дня на 15 минут

**15. При увольнении по собственному желанию необходимо:**

- А) предупредить работодателя письменно за 2 недели
- Б) предупредить работодателя устно за три дня
- В) уведомить отдел кадров заказным письмом о прекращении работы
- Г) получить согласие профсоюзного комитета

**16. В случае утери паспорта иностранный гражданин должен ...:**

- А) обратиться в полицию
- Б) обратиться в консульство своего государства
- В) немедленно уехать из страны



ФЕДЕРАЦИЯ  
МИГРАНТОВ  
РОССИИ

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ  
тел. +7 (495) 778-3288  
+7 (963) 997-4210  
+7 (926) 130-7500  
info@fmr-online.ru  
109044, г. Москва  
ул. Крутицкий вал, 26с2, офис 509

ФЕДЕРАТСИЯИ МУҲОЧИРОНИ РОССИЯ  
тел. +7 (495) 778-3288  
+7 (963) 997-4210  
+7 (926) 130-7500  
info@fmr-online.ru  
109044, г. Москва  
109044, Москва, кўчаи Крутицкий вал,  
д. 26с2, офис 509



ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ  
РОССИИ

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ

ВЕДЕТ ПРИЕМ  
В ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ

ЧЛЕНАМ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ

- ◆ консультации по вопросам миграционного законодательства
- ◆ различные льготы и привилегии
- ◆ поддержка в сложных жизненных ситуациях

+7 (495) 778-3288 +7 (963) 997-4210  
+7 (926) 130-7500

ВСТУПАЙ В НАШИ РЯДЫ

РЎЗНОМАИ ТАШКИЛОТИ ҶАМЪИЯТИ УМУМИРУСИИ  
"ФЕДЕРАТСИЯИ МУҲОЧИРОНИ РОССИЯ"  
ДАР ЯК МОҲ ЯК МАРОТИБА ЧОП МЕШАВАД

- ◆ Маслиҳатҳои бемузди ҳуқуқӣ оид ба қонунгузорию муҳоҷирати Федератсияи Россия
- ◆ Мусоидат дар қонунгардонию муҳоҷири меҳнатӣ тибқи қонунгузорию ҷорӣ
- ◆ Ёри ҳуқуқӣ дар ҳалли мушкилоту напардохтани музди меҳнат



ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ  
РОССИИ

БА САФИ МО ҶАМРОҶ ШАВЕД

+7 (495) 778-3288 +7 (963) 997-4210  
+7 (926) 130-7500